

**Ба ректори Донишгоҳи  
давлатии молия ва  
иқтисоди Тоҷикистон  
мӯхтарам Хайрзода Ш.Қ.**

**МОНИТОРИНГ  
ОИД БА РАФТИ ТАТБИҚИ ЛОИҲА**

“Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани  
раванди Болония” дар Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди  
Тоҷикистон дар моҳи январӣ соли 2020

**Маълумоти умумӣ:**

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалӣ рушд/Бонки ҷаҳонӣ Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузориҳои Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти олий» ба имзо расонида шуд.

Дар ин замина, ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба бозори меҳнат дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 30.11.2018, № 07/1 ҷиҳати маблағгузориҳои лоиҳаи барномаи грантии озмунӣ «Ташкили муҳити инноватсионии донишгоҳ дар асоси ҷорӣ намудани раванди Болония»

**Мақсад ва вазифаҳои лоиҳа:**

Мақсади лоиҳа ташкил намудани фазои таълимӣ-инноватсионӣ бо дарназардошти азнавсозии стандартҳои таълимӣ, нақшаҳо, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модульҳо дар асоси принципҳои Раванди Болония, инчунин ҳамгироии таълим, тадқиқот ва ҷорӣ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ дар амалияи бизнеси миллии мебошад.

Вазифаҳои асосии лоиҳа иборатанд аз:

- Таҳия ва тасдиқи 6 номгӯи стандартҳои таълимӣ ихтисосҳои роиҷи донишгоҳ, нақшаҳои таълимӣ, барномаҳо, силлабусҳо, китобҳои дарсӣ ва модульҳо барои донишҷӯёни ихтисосҳои менеҷменти молиявӣ, менеҷменти инноватсионӣ, иқтисоди ҷаҳон, иқтисод ва идора дар корхонаҳои хурду миёна, таҳлили иқтисодӣ ва технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт.

- Гузаронидани тренингҳо дар асоси интиҳоби пешакии номзадҳои шавқманд ва то ҳадде тайёрбуда бо назардошти баробарии гендер.

- Таҳияи 2 номгӯи китоби дарсӣ «Соҳибкории инноватсионӣ» ва «Менеҷменти инноватсионӣ» бо ду забон.

- Ташкил ва баргузориҳои озмуни «Беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ» бо назардошти интиҳоби пешакии донишҷӯён, магистрон ва аспирантони донишгоҳ на кам аз 50 нафар.

- Амалигардонии на кам аз 4 беҳтарин бизнес-ғояи инноватсионӣ дар доираи фаъолияти бизнес-инкубатор, ки дар заминаи лоиҳа таъсис дода мешавад.

- Ташкили на кам аз 2 ширкати нави наовар ва пешкаш намудани на камтар аз 1 мол/хизматрасонии инноватсионӣ ба бозор.

#### **Қисматҳои лоиҳа/самтҳои асосии фаъолият:**

Компоненти 1 – Такмили барномаҳои таълимӣ дар заминаи татбиқи чараҳои Болония дар ҷаҳорҷубаи интиҳоби бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

Компоненти 2 – Ташкили инфрасохтори муҳити таълимӣ-инноватсионӣ баҳри татбиқ намудани бизнес-ғояҳои инноватсионӣ.

#### **Мӯҳлати татбиқи лоиҳа:**

Оғози лоиҳа: 1 декабри соли 2018

Анҷоми лоиҳа: 30 ноябри соли 2020

#### **Сарчашмаҳои маблағгузори лоиҳа:**

| №  | Сарчашмаҳои маблағгузорӣ | Сумма, сомонӣ              | %           |
|----|--------------------------|----------------------------|-------------|
| 1. | Маблағи грант            | 2 293 111,00 сомони        | 97,1%       |
| 2. | Саҳми муассиса           | 70 639,00 сомони           | 2,9%        |
|    | <b>Ҳамагӣ</b>            | <b>2 363 750,00 сомони</b> | <b>100%</b> |

#### **Маблағгузори лоиҳа:**

##### ***Шарҳи қўтоҳ оид ба маблағгузорӣ:***

##### **Азхудкунии маблағҳо (то 31.01.2020)**

Дар давоми моҳи январи соли 2020 дар ҳаҷми 16280,80 сомонӣ маблағи грант азхуд карда шуд (тибқи нақша 4920 сомонӣ), ки 3,3 баробари нақшаро ташкил медиҳад.

Ҳаҷми умумии маблағҳои азхудкардашуда аз оғози татбиқи лоиҳа ба 1276908,08 сомонӣ баробар аст, ки ин 99,6 %-и нақшаи молиявии аз аввали татбиқи лоиҳа (1281204 сомонӣ) пешбинишударо ташкил медиҳад. Нисбати нақшаи умумии маблағи лоиҳа бошад азхудкуни 53,9%-ро ташкил медиҳад.

Ҳисоботи молиявӣ замима мегардад.

#### **Ҳолати татбиқи лоиҳа:**

Дар давраи ҳисоботӣ, ҷорабиниҳои зерин амалӣ гардида, натиҷаҳои зерин ба даст оварда шуданд:

| №  | Номгуи ҷорабиниҳои нақшавӣ                        | Шарҳи натиҷаҳо                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <b>Таҳияи стандартҳои таълимӣ барои 6 ихтисос</b> | Таҳиягарони стандартҳои таълимӣ таҳияи стандартҳои 6 ихтисоси таҳияшударо ба охир расониданд. Бояд қайд намуд, ки ҳуҷҷатҳои зерин аз тарафи Шӯрои илмӣ-методи ДДМИТ баррасӣ гардида, барои баррасии пешакӣ ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шуданд. Инчунин маводи мазкур ба мушовирони хориҷӣ ва маҳаллӣ барои баррасӣ ва муҳокима фиристода шуданд. |

|    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | <b>Таҳия ва тасдиқи нақшаҳои таълимӣ, барномаҳои таълимӣ ва силлабусҳо аз рӯи 6 ихтисос</b>                                                           | <p>Инчунин, дар баробари таҳияи стандартҳо, гурӯҳи таҳиягарон ба таҳияи дигар маводҳои таълимӣ-методӣ, аз қабili силлабус, барномаи таълимӣ, нақшаи таълимӣ ва маҷмӯи кейсҳо аз рӯи 6 ихтисос машғул буданд. Таҳияи маводҳои мазкур низ ба охир расиданд ва барои баррасӣ ба мушовирони хориҷӣ ва маҳаллӣ фиристода шуданд.</p> <p>Баъди баррасии мушовирон ҳамаи маводҳои таҳияшаванда ба намуди ҳуҷатнигории аврупоӣ мутобиқат карда шуда, намунаи онҳо барои мувофиқа ва тасдиқ ба Маркази таълимӣ-методии ВМИ ҚТ (УМЦ) фиристода мешаванд.</p>                                                                                                                                                                                |
| 3. | <b>Таҳия ва омода намудани китобҳои дарсии «Соҳибкории инноватсионӣ» ва «Менеҷменти инноватсионӣ» (ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ, ҷопӣ ва электронӣ)</b> | Мувофиқи нақшаи татбиқи лоиҳа таҳия ва омода намудани 2 китобҳои дарсӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар ин масъала аллакай таҳиягар муайян гардида, шартнома ба имзо расидааст. Аз тарафи таҳиягари китобҳои мазкур аллакай мундариҷа ва номгӯи мавзӯҳои китобҳо таҳия гардиданд ва ба ҳамоҳангсоз пешниҳод гардиданд. Кор дар ин самт идома ёфта истодааст.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | <b>Ташкили инфрасохтори Бизнес-инкубатор</b>                                                                                                          | Ҷиҳати ташкили инфрасохтори Бизнес-инкубатор ва мустаҳкам кардани базаи моддӣ-техникии донишгоҳ аз тарафи лоиҳа як қатор таҷҳизоти техникӣ харидорӣ шуда буданд. Аллакай ҳамаи таҷҳизоти техникии қайдгардида дар синфхонаҳои донишгоҳ насб гардида шуданд. Инчунин, дар бинои 2-юми донишгоҳ утоқи Бизнес-инкубатор ташкил шуда, он бо мизу курсӣ, таҷҳизоти техникӣ, аз қабili моноблокҳо ва тахтаи электронӣ муҷахҳазонида шудааст. Бояд гуфт, ки инфрасохтори Бизнес-инкубатор пурра барои оғози кор тайёр аст. Ҳоло корҳо дар самти ҳуҷатнигорӣ оғоз гардидааст. Аз тарафи гурӯҳи корӣ Оиннома ва Барномаи Бизнес-инкубатор таҳия гардидааст ва ҳуҷатҳои зерин ба роҳбари лоиҳа барои баррасӣ ва тасдиқ пешниҳод гардидааст. |

**Мушкилотҳое, ки ба рафти татбиқи лоиҳа таъсири манфӣ расонида истодаанд:**

Мушкилоти асосӣ барои самаранок ба иҷро расонидани лоиҳа он аст, ки дар сохтори донишгоҳи шарикони хориҷии мо Бизнес-инкубатор вучуд надорад. Бинобар ин онҳо барои гузаронидани тренинг ва қабули намочндагони мо дар донишгоҳи худ шароит надоранд. Аз ин лиҳоз, гурӯҳи корӣ бо дигар шарикони хориҷӣ дар тамос шуда истодаанд ва шарикони хориҷие, ки дар сохторашон Бизнес –инкубатор доранд, ҷустуҷӯ доранд.

**Мутахассис оид ба  
мониторинги лоиҳа**

**Диловаров М.**



**ҲИСОБОТИ МОЛИЯВИИ**  
Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон  
оид ба лоиҳаи грантӣ (то 31 январи соли 2020)

| №   | Номгӯи нишондодҳо                                                      | Дар асл (пардохтҳо) |               |                 | Маблағҳои ба нақша гирифта |               |                 | Фарқият                |                     |                       | Маблағи умумии лоиҳа |
|-----|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|     |                                                                        | Семоҳаи ҳисоботӣ    | Аз аввали сол | Аз оғози татбиқ | Семоҳаи ҳисоботӣ           | Аз аввали сол | Аз оғози татбиқ | Семоҳаи ҳисоботӣ (5-2) | Аз аввали сол (6-3) | Аз оғози татбиқ (7-4) |                      |
|     | 1                                                                      | 2                   | 3             | 4               | 5                          | 6             | 7               | 8                      | 9                   | 10                    | 11                   |
|     | <b>Баланси (тавозуни) аввалияи суратҳисоб (А)</b>                      | 609 179,72          | 609 179,72    | -               |                            |               |                 | -609 179,72            | -609 179,72         | -                     |                      |
| 1   | <b>ВОРИДШАВӢ:</b><br>Маблағи грант                                     | -                   | -             | 1834489,00      | -                          | -             | 1 212 036,00    | -                      | -                   | -622453,00            | 2 293 111,00         |
| 2   | Саҳми муассиса                                                         | 24 629,00           | 35 318,00     | 35 318,00       | 24 629,00                  | 35 318,00     | 35 318,00       | -                      | -                   | -                     | 70 639,00            |
|     | <b>ҶАМЪ В=(1+2)</b>                                                    | 24 629,00           | 35 318,00     | 1869807,00      | 24 629,00                  | 35 318,00     | 1 247 354,00    | -                      | -                   | -622 453,00           | 2 363 750,00         |
|     | <b>ҲАМАӢӢ (А+В)</b>                                                    | 633808,72           | 644 497,72    | 1869807,00      | 24 629,00                  | 35 318,00     | 1 247 354,00    | -609 179,72            | -609 179,72         | -622 453,00           | 2 363 750,00         |
|     | <b>ИСТИФОДАИ МАБЛАҒҲО(С)</b>                                           |                     |               |                 |                            |               |                 |                        |                     |                       |                      |
| 1   | <b>Кӯмаки техникӣ (КТ)</b>                                             | 35 989,80           | 46 678,80     | 474 856,69      | 24 629,00                  | 35 318,00     | 423 582,00      | -11 360,80             | - 11 360,80         | - 51 274,69           | 1 056 124,00         |
| 1.1 | Хизматрасониҳои машваратӣ (беруна)                                     | -                   | -             | 271 447,09      | -                          | -             | 273 134,00      | -                      | -                   | 1 686,91              | 380 003,00           |
| 1.2 | Хизматрасониҳои машваратӣ (дохили)                                     | 35 989,80           | 46 678,80     | 82 945,30       | 24 629,00                  | 35 318,00     | 82 203,00       | -11 360,80             | - 11 360,80         | - 742,30              | 137 524,00           |
| 1.3 | Тақвияти нуру ва таълим (дохили)                                       | -                   | -             | 120 464,30      | -                          | -             | 68 245,00       | -                      | -                   | - 52 219,30           | 538 597,00           |
| 2   | <b>Воситаҳои таъминотӣ (мебел, таҷҳизот, молҳои конселяри ва ғай.)</b> | -                   | -             | 625 366,00      | -                          | -             | 612 997,00      | -                      | -                   | - 12 369,00           | 686 340,00           |
| 2.1 | Мебел                                                                  | -                   | -             | 100 786,00      | -                          | -             | 101 400,00      | -                      | -                   | 614,00                | 101 400,00           |

|     |                                          |                   |                   |                   |                  |                  |                     |                    |                     |                     |                     |
|-----|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2.2 | Таҷҳизотҳои компютерӣ ва инвентарӣ       | -                 | -                 | 481 235,00        | -                | -                | 481 387,00          | -                  | -                   | 152,00              | 525 800,00          |
| 2.3 | Таҷҳизотҳои лабораторӣ ва дигар таҷҳизот | -                 | -                 | -                 | -                | -                | -                   | -                  | -                   | -                   | -                   |
| 2.4 | Таъмини барномавӣ ва захираҳои IT        | -                 | -                 | 20 202,00         | -                | -                | 20 040,00           | -                  | -                   | - 162,00            | 20 040,00           |
| 2.5 | Молҳои конселярӣ                         | -                 | -                 | 23 143,00         | -                | -                | 10 170,00           | -                  | -                   | -12 973,00          | 39 100,00           |
| 2.6 | <b>Сафарҳои омузишӣ</b>                  | -                 | -                 | 107 173,79        | -                | -                | 118 095,00          | -                  | -                   | 10 921,21           | 177 143,00          |
| 3   | <b>Идоракунии грантӣ</b>                 | 4 920,00          | 4 920,00          | 68 880,00         | 4 920,00         | 4 920,00         | 68 880,00           | -                  | -                   | -                   | 118 080,00          |
| 4   | <b>Фаъолияти иттилоотӣ / чоп</b>         | -                 | -                 | -                 | -                | -                | 16 900,00           | -                  | -                   | 16 900,00           | 314 243,00          |
| 5   | <b>Дигар намуди хароҷотҳо</b>            | -                 | -                 | 631,60            | -                | -                | 11 820,00           | -                  | -                   | <b>11 188,40</b>    | <b>11 820,00</b>    |
|     | <b>ҲАМАҒИ МАБЛАҒИ ИСТИФОДАШУДА (С)</b>   | <b>40 909,80</b>  | <b>51 598,80</b>  | <b>1276908,08</b> | <b>29 549,00</b> | <b>40 238,00</b> | <b>1 252 274,00</b> | <b>- 11 360,80</b> | <b>- 11 360,80</b>  | <b>- 24 634,08</b>  | <b>2 363 750,00</b> |
|     | <b>Баланси ниҳии суратхисоб (Д)</b>      | <b>592 898,92</b> | <b>592 898,92</b> | <b>592 898,92</b> |                  |                  |                     | <b>-592898,92</b>  | <b>- 592 898,92</b> | <b>- 592 898,92</b> | <b>-</b>            |
|     | <b>ҲАМАҒИ баланс (А+В)=(С+Д)</b>         | <b>633 808,72</b> | <b>644 497,72</b> | <b>1869807,00</b> | <b>29 549,00</b> | <b>40 238,00</b> | <b>1 252 274,00</b> | <b>-604259,72</b>  | <b>- 604 259,72</b> | <b>- 617 533,00</b> | <b>2 363 750,00</b> |

Ҳамоҳангсози лоиҳа

Сафаров Б.Г.

Мухосиби лоиҳа

Ғафортӣ А.С.